



**Мизи мудаввар дар мавзуи “Нақши шуроҳои
маҳаллӣ оид ба беҳтар намудани фазои
сармоягузориву соҳибкорӣ дар таҳкими рушди
иқтисодӣ”**

Шурои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои
сармоягузорӣ



Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, Рудаки 100,
Тел.: (+992 44) 610-60-04, тел./факс: (+992 44) 610-60-04, (+992 44) 610-60-09
Почтаи электронӣ: secretariat@investmentcouncil.tj

Санаи 29 январи соли 2016 дар бинои Китобхонаи миллии Тоҷикистон Мизи мудаввар дар мавзуи «Нақши шуроҳои маҳаллӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ дар таҳкими рушди иқтисодӣ» баргузор гардид.

Чорабиниро муовини якуми Раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Лочин Файзуллозода ифтитоҳ намуда зикр кард, ки таъсис додан ва баланд бардоштани иқтисодии институтсионалии шуроҳои навтаъсис ва таъсисшаванда оид ба муколамаи давлат ва бахши хусусӣ дар сатҳи маҳаллӣ, яке аз самтҳои муҳими фаъолияти Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ба шумор меравад.



Тавре қайд карда шуд, мақомоти масъули давлатӣ фаъолияти худро баҳри бартараф кардани монеаҳои рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди он, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани саҳми бахши хусусӣ дар рушди иқтисодӣ равона намудааст. Дар ин замина, тақвият бахшидани фаъолияти шуроҳои машваратӣ ҳамчун механизми асосии муколамаи давлат ва бахши хусусӣ муҳим арзёбӣ гардид.

Дар чорабинӣ бо сухани ифтитоҳӣ и.в Роҳбари Барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон, Фулом Исакзай баромад карда, ёдовар шуд, ки дар доираи татбиқи лоихаҳо барои дастгирии

сохторҳои муколамаи давлат ва бахши хусусӣ дар сатҳи маҳаллӣ корҳои муайяне амалӣ шуда истодаанд.



Дар ин робита оид ба якчанд лоиҳаҳои амалишаванда аз ҷониби Барномаи рушди СММ, ки ба дастгирии сохторҳои муколамаи давлат ва бахши хусусӣ дар сатҳи маҳаллӣ равона шудааст, тазаққур дода шуд.



Сипас, Роҳбари Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ Нуъмон Абдуғаффорзода дар мавзӯи “Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ҳамчун омили муколамаи байни давлат ва баҳши хусусӣ” ва нақши Шуро дар таъсис ва таҳкими фаъолияти шуроҳои маҳаллӣ муаррифнома манзур намуд. Зикр гардид, ки ҳадаф аз баргузори чорабинӣ муаррифӣи натиҷаҳои корҳои амалигардида дар доираи иҷрои қарори Протоколи ҷаласаи 14-уми Шӯро аз 17 ноябри соли 2014 ҷиҳати таъсиси шӯроҳои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ дар назди раисони шаҳру ноҳияҳо ва фароҳам овардани шароитҳои зарурӣ барои фаъолияти бомароми онҳо иборат мебошад.

Дар муаррифӣ оид ба таҷрибаи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, ислоҳоти дар доираи Шӯро гузаронидашуда, заминаҳои ҳуқуқии фаъолияти шуроҳои маҳаллӣ ибрози назар карда шуд.



Дар рафти мизи мудаввар иштирокчиёни он, аз ҷумла Мутахассиси калон оид ба рушди иқтисодии Барномаи рушди Созмони Миллалӣ Муттаҳид - Манучеҳр Раҳмонов, Раиси Ассотсиатсияи агробизнеси Тоҷикистон - Шорауф Шораҳматов, Роҳбари Лоихаи Вазорати Британияи Кабир оид ба рушди байналмилалӣ дар Тоҷикистон - Шахло Раҳимова, корманди Кумитаи рушди маҳалли назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон - Солор Муҳаммадиев, Роҳбари Ассотсиатсияи

соҳибкори хурду миёна - Матлуба Улчабоева, Роҳбари Ассотсиатсияи соҳибкорони ноҳияи Циргатол - Курбоналӣ Неъмонов, Раиси Ассотсиатсияи соҳибкорони ноҳияи Ёвон - Илҳомиддин Қурбонов, Котиби Шуро оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар вилояти Хатлон - Зафар Ализода, Котиби Шуро оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар водии Рашт - Зафар Ҳисориев, Котиби Шуро оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар шаҳри Исфара - Ибодулло Фатоев, Котиби Шуро оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ дар шаҳри Кулоб - Хучамкулов Абдураззоқ ва дигарон муаррифномаҳои худро пешниҳод ва баромад намуда, фикру андешаҳои худро иброз намуданд.



Дар мулоҳизаҳо ва пешниҳодҳо асосан атрофи масъалаҳои зарурати ҳамоҳангсозии фаъолияти шуроҳои машваратии сатҳи миллий ва маҳаллӣ, пайгирии таъсири буҳрони иқтисодӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ, таҳияи стратегияҳои фаъолияти соҳибкорӣ ва амалкард дар асоси он, мусоид намудани фоизҳои қарзҳои бонкӣ ва васеъ намудани дастрасӣ ба қарзҳо, таҳлили сабабҳои қатъии фаъолияти соҳибкорон, таҳким бахшидани фаъолияти Гуруҳи корӣ оид ба тақмили Кодекси андоз, ташкили васеи фаъолияти заршӯй ва нуқтаҳои қабул барои он дар минтақаҳо ва ғайра иброи назар карда шуд.

Ёдовар бояд шуд, ки ҷиҳати рушди муколамаи давлат ва бахши хусусӣ дар сатҳи маҳаллӣ имрузҳо дар зиёда аз 30 шаҳру ноҳияҳои

мамлакат шуроҳои маҳаллӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ таъсис ва фаъолият намуда истодаанд.

Дар ин робита, Котиботи Шурои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар ҳамкорӣ бо баҳши хусусӣ ва дастгирии шарикони рушд, аз ҷумла Барномаи рушди СММ чорабиниҳои заруриро амалӣ намуд. Вобаста ба таъсиси шуроҳои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ ва мустаҳкам намудани иқтисоди инстиутсионалии шуроҳои амалкунанда дар 9 минтақа ва ноҳияҳои ҷумҳурӣ, аз ҷумла вилоятҳои Хатлону Суғд, водии Рашт, шаҳрҳои Истаравшан, Панҷакент, Исфара, ноҳияҳои Чиликул, Шаҳритуз, Восеъ, Фархор, Темурмалик ва Айнӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуданд.

Дар идомаи ин раванд дар шаҳри Душанбе рузҳои 21- 24 декабри соли 2015 таҳти унвони “Таҳким бахшидани иқтисоди кории кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва котибони шуроҳои машваратӣ ҷиҳати беҳтар намудани фазои соҳибкорӣ” омузиш баргузор гардид, ки дар он 24 нафар иштирокчиён аз шаҳру ноҳияҳои вилоятҳои Хатлон, Суғд ва водии Рашт фаро гирифта шуданд. Мақсади асосии омузиш аз баланд бардоштани таҷриба, донишу малакаи намояндагони баҳши хусусӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва котибони Шурои машваратии минтақаҳои ҷумҳурӣ, ки дар раванди Муколамаи давлат ва баҳши хусусӣ ва таҳкими он нақши калидӣ доранд, иборат буд.





Дар хотимаи мизи мудаввар изҳори итминон карда шуд, ки Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бахши хусусӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ҷиҳати татбиқи ташаббускориҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои Миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти беҳсозии фазои сармоягузориву соҳибкорӣ, таҳким бахшидани Муколамаи давлат ва бахши хусусӣ тавассути Шӯрои машваратии минтақаҳои ҷумҳурӣ сахми назаррас хоҳанд гузошт.

